

ҚАРОРИ

чаласаи шӯрои диссертатсионии 6Д.КОА-012 назди Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон дар бораи ба ҳимоя қабули намудани диссертатсияи Амонов Саҳбон Сарватҷонович дар мавзӯи “Таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ (дар мисоли шаҳри Душанбе)” барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, хизматрасониҳои тичоратӣ ва маишӣ).

26 апрели соли 2022, суратчаласаи № 1.1

ш. Душанбе

Шӯрои диссертатсионии 6Д.КОА-012 назди Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон пас аз шунидани хулосаи мусбати комиссияи эксперти дар ҳайати д.и.и., профессор Дустбоев Ш., д.и.и., дотсент Чамшедов М. ва д.и.и., дотсент Аминов И. **қарор** қабул кард:

1. Хулосаи комиссияи эксперти аз 19 апрели соли 2022 оид ба масъалаи мутобиқ будани диссертатсияи Амонов Саҳбон Сарватҷонович дар мавзӯи “Таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ (дар мисоли шаҳри Душанбе)” барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, хизматрасониҳои тичоратӣ ва маишӣ) ба самти ихтисоси зикршуда ва фаъолияти шӯрои диссертатсионӣ тасдиқ карда шавад.
2. Диссертатсияи Амонов Саҳбон Сарватҷонович дар мавзӯи “Таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ (дар мисоли шаҳри Душанбе)” барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, хизматрасониҳои тичоратӣ ва маишӣ) ба ҳимоя қабул карда шавад.
3. Ба ҳайси муқаррризони расмӣ таъин карда шаванд:
 - Абдуғаффор Рауфӣ – доктори илмҳои иқтисодӣ, профессори кафедраи маркетинги соҳавӣ ва байналмилалӣ Донишгоҳи технологии Тоҷикистон;
 - Норматова Шаҳноза Маноновна – номзади илмҳои иқтисодӣ, муовини ректор оид ба тарбияи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон.

2. Ба сифати муассисаи пешбар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон таъин карда шавад.
3. Рӯихати зерини аъзои шӯро, ки мутахассис оид ба самти диссертатсияи баррасишаванда мебошанд, тасдиқ карда шавад:
 - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Фақеров Ҳ.Н.;
 - доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Рачабов Р.К.;
 - доктори илмҳои иқтисодӣ, дотсент Муқаддасзода Ф.М.
4. Санаи ҳимоя 05 июли соли 2022 таъин карда шавад.
5. Барои гузоштани эълони ҳимоя, матни диссертатсия ва автореферат дар сомонаҳои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.
6. Нашр ва паҳнкунии автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.
7. Рӯихати ташкилотҳое, ки автореферати диссертатсия бояд тавзеъ гардад, тасдиқ карда шавад.

Дар асоси варақаи ҳузур дар чаласа 13 нафар аъзои шӯрои диссертатсионӣ иштирок намуданд.

Қарори чаласаи шӯро яқдилона қабул карда шуд.

Муовини раиси шӯрои
диссертатсионӣ, д.и.и., дотсент

Котиби илмӣ шӯрои
диссертатсионӣ, д.и.и., дотсент



Шаропов Ф.Р.

Ашуров Ғ.Д.